

САВОЛҶО АЗ ФАНИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА РАНИМАТОЛОГИЯ БАРОИ СТУДЕНТОНИ КУРСИ 6 ФАКУЛЬТЕТИ ПЕДИАТРИЯ.

1. Таснифи клиникӣ ҳолати преагоналӣ чи гуна аст?
2. Аломатҳои марғи клиникӣ номбар кунед.
3. Аломатҳои номбар кунед, ки ба шумо имкон медиҳад, ки пеш аз нишондиҳандаи бозғатимод, марғи биологӣ сабт кунед.
4. Усулҳои оддӣ нафасдиҳӣ сунъӣ ба кудаконро номбар кунед.
5. Нишондодҳо барои нафасдиҳӣ сунъӣ дар кудакон
6. Қадамҳои доруҳои табобати гипертермия истифода мешаванд?
7. Табобати доругӣ ҳангоми эҳғарии дилу шуш дар кудакон
8. Намудҳои асосии вайроншавӣ ҳушро номбар кунед.
9. Барои арзёбии сатҳи кома қадамҳои шкала истифода мешаванд?
10. Клиникаи варами шушҳо дар кудакон
11. Намудҳои гипоксия дар кудакон
12. Нуқтаҳои гузоштани электродҳо ҳангоми дефибрилятсия номбар кунед
13. Доруҳои зиддиҳитлоҷиро номбар кунед
14. Ҳангоми варами шуш барои нигоҳ доштани гузариши роҳҳои нафаскашӣ чӣ чораҳои гузаронида мешаванд?
15. Хусусиятҳои терапияи зидди садма қадамҳои онд?
16. Меъёрҳои самаранокии терапияи зиддисадма қадамҳои онд?
17. Зери ифодаи садмаи анафилактикӣ чӣ мефаҳманд?
18. Қай қоҳиши PaCO_2 дар хун мушоҳида мешаванд?
19. Дар қадамҳои ҳолати патологӣ варами шуш метавонад инкишоф ёбад?
20. Механизми асосии патогенетикии варами шушро, ҳангоми норасоии шадиди гардиши хун тавсиф кунед.
21. Принсипҳои табобати интенсивӣ садмаи септикӣ
22. Таснифи маҳлулҳои инфузионӣ
23. Ифодаи садмаро шарҳ диҳед.
24. Аломатҳои асосии клиникӣ садмаи септикеро номбар кунед.
25. Усули муайян кардани майдони сӯхтагӣ дар кудакон?
26. Принсипҳои табобати синдроми лахташавӣ паҳншудаи дохилирағӣ
27. Принсипҳои табобати садмаи анафилактикеро тавсиф кунед.
28. Ацидозии метаболикӣ чист?
29. Алкалозии метаболикӣ чист?
30. Ацидозии респираторӣ чист ва усулҳои ислоҳи он?
31. Нишондод, ғайринишондод ва оризаҳои ғизодиҳӣ энтералӣ
32. Оризаҳои беҳискунии регионалӣ
33. Усули гузарондани беҳискунии регионарӣ. Нишондод ва ғайринишондод.
34. Қадамҳои доруҳои ғизодиҳӣ парентералӣ истифода мешаванд?
35. Усулҳои ислоҳи ацидозии метаболикӣ
36. Усули табобати интенсивӣ дар давраи пеш аз ҷарроҳӣ дар кудакон
37. Намудҳои захролудшавӣ.
38. Табобати антидотии намудҳои гуногуни захролудшавӣ
39. Принсипҳои умумии табобати захролудшавӣ шадид
40. Нишондод, ғайринишондод ва оризаҳои трахеостомия дар кудакон
41. Усули муайян кардани фишори марказии вараидӣ.
42. Тадбирҳои пешгирикунандаи синдроми аспиратсия дар кудакон
43. Усули Селлика чист? Усул ва нишондодҳо
44. Дар асоси чӣ ташхиси норасоии шадиди гурдаҳои гузошта мешаванд?
45. Тасниф ва клиникаи норасоии шадиди гурдаҳои дар кудакон

46. Нишондодҳо барои тозакунии экстракорпоралии бадан дар норасоии шадиди гурдаҳо.
47. Механизми таъсири релаксантҳо аз рӯи тасниф.
48. Беҳискунии умумӣ чист? Нишондодҳо ва ғайринишондодҳо.
49. Ҳачми дақиқаи нафаскашӣ чӣ гуна муайян карда мешавад?
50. Маркази нафаскашӣ ва нафасбарорӣ дар кучо ҷойгир аст?
51. Мафҳуми тавозуни обӣ ва электролитӣ дар кӯдаконро шарҳ диҳед
52. Аломатҳои клиникалии коҳиши ҳаҷми гардиши хун
53. Аломатҳои клиникалии деградатсия дар кӯдакон
54. Афзалиятҳо ва нуқсонҳои анестезияи дохиливаридӣ дар кӯдакон
55. Аломатҳои асосии клиникалии ғарқшавӣ бо оби тоза ва баҳр номбар кунед.
56. Табобати интенсивӣ ва эҳғарӣ ҳангоми ғарқшавӣ дар оби равон ва баҳр
57. Табобати интенсивӣ ва эҳғарӣ ҳангоми осеби барқӣ дар кӯдакон
58. Нишондодҳо, ғайринишондодҳо ва усули диурези бошиддат.
59. Синдроми Мендельсон чист? Ёрии аввалин, оризаҳо.
60. Нейролептаналгезия чист? Усули гузарондан
61. Клиника ва аломатҳои марги биологӣ дар кӯдакон
62. Анестетикҳои маҳаллии гуруҳи амидиро номбар кунед
63. Афзалиятҳо ва нуқсонҳои анестезияи дохиливаридӣ дар кӯдакон
64. Анестезияи эндотрахеалӣ чист? Усули гузарондан
65. Кадом доруҳо ба гуруҳи анальгетикҳои афюнӣ дохил мешаванд? Таъсири манфии анальгетикҳои опиоидӣ.
66. Нишондодҳо ва усулҳои реаниматсияи дилу шуш дар кӯдакон. Оризаҳои маҳси пӯшидаи дил
67. Усули катетеризатсияи варидҳои марказӣ ва оризаҳои онҳо дар кӯдакон
68. Норасоии моеъи баданро чӣ гуна ҳисоб кардан мумкин аст?
69. Кадом маҳлулҳо ҳаҷми хуни даврзанандаро таъмин мекунанд?
70. Премедикатсия чист? Мақсади премедикация
71. Нишондодҳо ва меъёрҳои барои экстубатсияи трахея
72. Таснифи садмаи геморрагикӣ
73. Клиника, аломатҳо ва табобати интенсивии статуси астматикӣ
74. Усулҳои безаргардонии сунъии бадан дар кӯдакон
75. Клиника, ориза ва табобати интенсивӣ ҳангоми захролудшавӣ аз оксиди карбон дар кӯдакон
76. Муайян кардани нишондиҳандаҳои индекси массаи бадан дар кӯдакон
77. оризаҳо ҳангоми интубатсияи трахея дар кӯдакон
78. Усулҳои табобати дарди баъди ҷарроҳӣ дар кӯдакон
79. Таснифи садмаи травматикӣ дар кӯдакон
80. Ба кӯдакон кай ва ба чи миқдор массаи эритроцитарӣ гузаронида мешавад?
81. Синдроми норасоии бисёрузва чист?
82. Табобати интенсивӣ ҳангоми сухтаи роҳҳои болои нафас дар кӯдакон
83. Принсипҳои табобати интенсивии садмаи гиповолемикӣ дар кӯдакон
84. Вазифаҳои асосии терапияи инфузионӣ ҳангоми хунталафот дар марҳилаҳои гуногун дар кӯдакон
85. Ба анестезия ва ҷарроҳӣ омода кардани бемори гирифтори ногузариши шадиди рӯдаҳо.
86. Намудҳои гуногуни анестезияи регионарӣ дар кӯдакон номбар ва тавсиф кунед
87. Таснифи норасоии шадиди роҳҳои нафас дар кӯдакон
88. Нишондодҳо ва усулҳои терапияи оксигенӣ дар кӯдакон
89. Сабабҳои норасоии шадиди нафас дар кӯдакон, ки генези марказӣ дорад гуед
90. Усулҳои нафаси сунъии инвазивӣ чист?
91. Рекураризатсия чист?
92. Аломатҳои аз меъёр зиёд истифодабарии атропин дар кӯдакон кадохоянд
93. Сабабҳои гипотония ҳангоми беҳискунии спиналӣ

94. Нишондодҳо ва оризаҳои нафаси сунъии дарозмуддати шушҳо дар кӯдакон
95. Ивазкунандаҳои плазма дар организм чӣ нақш мебозанд?
96. Кадом ҳолат ҳангоми қайқуниҳои боздоштнашаванда дар кӯдакон мушоҳида мешавад?
97. Хусусият ва мақсади истифодаи доруҳои хобоваранда, седативӣ дар кудакон
98. Физиология ва патофизиологияи нафаскашӣ дар кӯдакон
99. Табобати интенсивӣ ва эҳёгарӣ ҳангоми норасоии шадиди нафас дар кӯдакон
100. Усулҳои мониторинги беҳискунии умумӣ дар кӯдакон
101. Хусусияти клиникаи ҳолати агоналӣ чист?
102. Сабабҳои боздошти нафас ва гардиши хунро номбар кунед.
103. Аломатҳо ва меъёрҳои таҳлили боздошти нафас ва гардиши хун кадомҳоянд.
104. Намудҳои гипоксияро номбар кунед.
105. Усулҳои асосии физикии паст кардани ҳарорати баданро номбар кунед
106. Намудҳои ихтилоҷро номбар кунед
107. Мафҳуми "сопор"-ро ифода кунед.
108. Мафҳуми "кома"-ро ифода кунед.
109. Нишондодҳои PaO_2 ва $PaCO_2$ дар хун дар меъёр
110. Сабабҳои садма чист?
111. Индекси садма бо Алговер чист?
112. Таснифи намудҳои садма аз рӯи механизми баамалӣ
113. Ҳангоми гиповолемиа кадом маҳлулҳои инфузионӣ истифода мешаванд?
114. Садмаи сӯхтагӣ чист?
115. Сабабҳои пайдоиши синдроми дистресси респираторӣ.
116. HELLP - синдром чист?
117. Усулҳои гузаронидани ғизои энтералӣ.
118. Муайян кардани колораж ҳангоми дар ғизои энтералӣ.
119. Ғизои парентералӣ чист?
120. Мақсади истифодаи релаксантҳои мушакӣ дар чист?
121. Намудҳои релаксантҳои мушакӣ.
122. Кай бори аввал релаксантҳои мушакӣ истифода шуданд?
123. Нишондодҳо ва муқобилиятҳо барои анестезияи спиналӣ.
124. Техникаи анестезияи спиналӣ.
125. Оризаҳои анестезияи спиналӣ.
126. Фарқи байни анестезияи спиналӣ ва эпидуралӣ дар чист?
127. Афзалиятҳо ва норасоии анестезияи дохиливаридӣ.
128. Қабули Селлик чӣ гуна иҷро карда мешавад?
129. Таснифи садмаи кардиогенӣ
130. Клиникаи гипокалиемиа.
131. Клиникаи гиперкалиемиа.
132. Дар анестезияи спиналӣ кадом анестетикҳои маҳаллӣ истифода мешаванд?
133. Таъсири токсикӣ анестетикҳои маҳаллӣ аз силсилаи эфир.
134. Қимати сершавии оксиген (StO_2) ҳангоми гипоксия.
135. Сабабҳо ва аломатҳои боздошти дилро номбар кунед.
136. Фармакотерапияи реаниматсияи дилу шуш.
137. Механизми таъсири релаксантҳои мушакии деполяризиатсиониро ифода кунед.
138. Механизми таъсири релаксантҳои мушакии ғайридеполяризиатсиониро ифода кунед
139. Баргарӣ ва нуқсонҳои истифодаи анестезияи минтақавиро номбар кунед.
140. Оризаҳои имконпазирро аз ҷониби системаи дилу рағҳо ҳангоми наркоз номбар кунед.
141. Механизмҳои рушди дегидрататсия ҳангоми гипертермия кадомҳоянд.
142. Кадом доруҳои зиддиихтилоҷи дар амалияи клиникӣ истифода мешаванд?
143. Мақсади гипотермия дар табобати варами мағзи сар чист?.
144. Сабабҳои алкалози метаболикӣ кадомҳоянд?

145. Нишондодҳо барои гузарондани бемори гирифтори ацидозии респираторӣ ба нафаси сунъӣ кадомҳоянд?
146. Клиникии садмаи осебиро ифода кунед.
147. Ёри таъҷилӣ ҳангоми садмаи осебӣ.
148. Техникаи найчагузори вариди зерикулфак.
149. Роҳҳои истифодаи дорувориҳо ҳангоми гузаронидани реаниматсияи дилу-шушҳо.
150. Оризаҳо ҳангоми найчагузори варидҳои марказӣ.